

ТАҚРИЗ

БА АВТОРЕФЕРАТИ ДИССЕРТАТСИЯИ НОМЗАДИИ САДИРОВ ШАРАФЧОН АҲТАМОВИЧ ДАР МАВЗӢИ «ТАЪРИХИ СИСТОН» ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХӢ» БАРОИ ДАРӢФТИ ДАРАҶАИ НОМЗАДИ ИЛМӢОИ ТАЪРИХ АЗ РӢИ ИХТИСОСИ 07.00.09 – ТАЪРИХНИГОРӢ, МАНБАӢШИНОСӢ ВА МЕТОДӢОИ ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ. ДУШАНБЕ, 2022.

Диссертатсияи Садиров Шарафчон Аҳтамович ба омӯзиш ва таҳлили маълумоти «Таърихи Систон» бахшида шудааст, ки асари мазкур роҷеъ ба таърихи қадим ва асрҳои миёнаи халқи тоҷик ахбори нодир дода, яке аз сарчашмаҳои асосӣ барои омӯзиши таърих, чуғрофия, мардумшиносӣ ва адабиёти тоҷик ба шумор меравад.

Мақсади таҳқиқот омӯхтани яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихи халқи тоҷик ва баъзе халқҳои минтақаи Эрон ва Осиёи Марказӣ – «Таърихи Систон» ба шумор меравад.

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши манбаи нодири таърихӣ – «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи гаронарзиши таърихӣ ба шумор меравад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати сарчашмаву адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи таҳқиқ асоснок шуда, сатҳи омӯзиши он, робитаи қор бо барномаҳои таҳқиқотӣ ва мавзуоти илмӣ, объекти таҳқиқ, мавзуи таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, масъалагузориҳои рисола, доираи хронологии таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқ, навгонии илмӣ, сарчашмаҳои таҳқиқотии рисола, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ, нуқтаҳои илмӣ ба ҷимоя пешниҳодгардида, саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, тасвиби таҳқиқоти илмӣ, сохтор ва ҳаҷми рисола муайян гардидаанд.

Боби якуми диссертатсия **«Маълумоти умумӣ дар бораи «Таърихи Систон»** ном дошта, аз ду зербоб иборат буда, дар он роҷеъ ба анъанаҳои таърихнигории халқи тоҷик ва аҳамияти он дар илми таърих дар мисоли «Таърихи Систон» ва чуғрофияи сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихии Систон дар инъикоси «Таърихи Систон» баррасӣ гардидаанд.

Боби дуюми рисола **«Инъикоси таърихи бостон ва асримиёнагӣ дар «Таърихи Систон»** ном дошта, дар он масъалаҳои таърихи қадими халқи тоҷик, замони истилои араб, вазъи сиёсии минтақа дар замони Тоҳириён, Сафориён ва Сомониён таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асрҳои XI–XIV дар асоси «Таърихи Систон» инъикос гардидаанд.

Дар боби сеюми рисола **«Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таърихи иҷтимоии минтақа»** вазъи иҷтимоӣ, ҷунбишҳои мардумӣ, фарҳангу мардумшиносӣ ва суннатҳои давлатдорӣ минтақа дар тасвири «Таърихи Систон» баррасӣ гардидааст.

Дар хулоса фикри ҷамъбасти муаллиф ва пешниҳодот баҳри дар оянда таҳқиқ намудани мавзӯи мазкур оварда шудаанд.

Ҳамин тавр, рисолаи мазкур мувофиқ ба талабот ва меъёрҳои муайяншудаи марбут ба диссертсияҳои номзодии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шуда, комилан ҷавобгӯи он мебошад.

Хулоса, диссертатсия дар мавзӯи «**Таърихи Систон**» *ҳамчун асарҷаишмаи таърихӣ*» кори мантиқан ба анҷом расида ҳисобида шуда, он ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ» ҷавобгӯ буда, муаллифи он – Садиров Шарафҷон Аҳтамович – сазовори гирифтани дараҷаи илмии номзоди илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси 07.00.09 – таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ мебошад.

**Дотсенти кафедраи таърихи умумӣ
ва муносибатҳои байналхалқӣ**

ДДОТ ба номи С. Айнӣ,

номзоди илмҳои таърих





Негматов Давлатшо Нуруллоевич

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 121, ДДОТ ба номи С.Айнӣ,
тел.: + 992 934237985

Тасдиқ мекунам:

**Сардори раёсати кадрҳо
ва қорҳои махсуси ДДОТ
ба номи Садриддин Айнӣ**



А. Мустафозода

« ____ » _____ 2022 с.